

*Бо ҳуқуқи дастнавис*



**ОДИНАЕВА Насиба Бекмуродовна**

**КОРРОЗИЯИ ХӮЛАИ Zn+0.5% Al  
БО ГАЛЛИЙ, ИНДИЙ ВА ТАЛЛИЙ**

**05.17.03 – технологияи равандҳои электрохимияӣ  
ва муҳофизат аз коррозия**

***АВТОРЕФЕРАТИ***  
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои химия

Душанбе – 2018

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шудааст.

**Роҳбарони илмӣ:** доктори илмҳои химия, профессор,  
академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Ғаниев Изатулло Навruzovich**

доктори илмҳои химия, дотсент  
**Обидов Зиёдулло Раҳматович**

**Муқарризони расмӣ:** доктори илмҳои химия, профессор,  
муовини директор оид ба илм ва таълими  
Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини  
АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Абулҳаев Владимир Ҷалолович**

номзади илмҳои техниκ, мудири  
кафедраи «Маводшиносӣ», мошинҳо ва  
таҷхизотҳои металлургӣ»-и Донишгоҳи  
техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ  
**Гулов Саломиддин Садридинович**

**Муассисаи пешбар:** кафедраи «Фанҳои умумитеҳниκӣ» ва  
мошиншиносӣ»-и Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Ҳимояи диссертатсия 26 сентябри соли 2018, соати 9<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-007 назди Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.

Суроғ: 734063, ш.Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/2.

E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва  
сомонаи Институти кимиёи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи  
В.И. Никитин шинос шавед: [www.chemistry.tj](http://www.chemistry.tj)

Автореферат санаи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2018 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии  
шӯрои диссертационӣ,  
номзади илмҳои химия, дотсент**



**Норова М.Т.**

## ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

*Аҳамияти мавзӯи таҳқиқот.* Коррозияи баҳрӣ, атмосферӣ ва зеризамини ба маснуоти металлӣ, конструксияҳо ва иншоотҳо талафоти маводии зиёд мерасонад. Бинобар ин барои коркард ва истифодабарии муҳофизатҳои анодӣ ва протекторӣ, ки яке аз лавозимоти устувор ва самараноки мубориза ба зидди коррозияи химиявӣ ва электрохимиявӣ мебошад, дикқати тамом дода мешавад.

Аҳамияти васеъ истифодабарии муҳофизати анодӣ бо якчанд бартариҳо шарҳ дода мешавад, ки танҳо ба ин усул хос аст, ин: фоиданокии баланд, дастрас, мусовӣ дар истифодабарӣ ва иқтисодӣ, муҳлати тӯлонии хизмат (маҳз ин усул метавонад, ки бе талафоти конструксияҳо аз истифодарӣ амалӣ гардад), бехавф барои муҳити атроф, сарфакорона истифодабарии металлҳои ҷавҳаронӣ ба ивази металлҳои қимат ва камёб.

Маълум аст, ки барои муҳофизати пӯлод аз коррозия якчанд намуди протекторҳо ва рӯйпӯшҳои Zn-Al коркард шудааст. Ба сифати маводи протекторӣ барои муҳофизати конструксияҳои пӯлодӣ аз коррозия асосан аз ҳӯлаҳо дар асоси рӯҳ, алюминий ва магний истифода менамоянд. Амалан истифодабарии маводҳои протекторӣ барои муҳофизати иншоотҳои металлӣ аз коррозия маҳсусан аз ҳусусияти структураҳои ҳӯлаҳо, ҳолати сатҳ, ҳарорат ва хосияти ин ҳӯла вобаста аст. Аз ин рӯ, коркарди рӯйпӯшҳои анодии ҳӯлавии нав ва протекторҳо бо роҳи ҷавҳаронии компонентҳо бо фоизнокии камтарин яке аз усули ҳақиқӣ ва фоиданок барои баланднамоии устувории коррозионии мавод – маснуот мебошад.

Барои баланднамоии зарibi кори фоиданоки рӯйпӯшҳо ва протекторҳои анодӣ аз ҳӯлаи Zn+0.5%Al ҳангоми муҳофизат аз коррозия зарур аст, ки ин ҳӯла бо металлҳои бештар электроманғӣ ҷавҳаронида шавад. Маълум аст, ки металлҳои зергурӯҳи галлий бо қиматҳои электроманғигии намоён фарқ доранд, бинобар ин бештар ҳамчун иловаҳои ҷавҳаронӣ барои майлдиҳии потенсиалҳои коррозионии металл – асосро ба самти потенсиалҳои манғӣ истифода бурда мешаванд. Бо назардошли ин ҳусусияти металлҳои пошҳӯрандаи нодир ба сифати компоненти ҷавҳаронии ҳӯлаи рӯҳ-алюминий (%-и вазнӣ: 0.5 - алюминий, боқимонда – рӯҳ) металл аз гурӯҳи галлий, индӣ ва таллий (дар меъёри 0.005-1.0 %-и вазнӣ) интихоб карда шудааст.

Ҳамин тавр, ҳалли масоили бунёдии интихоби мақсадноки протекторҳо ва руйпӯшҳои анодии муҳофизатии самаранок гузаронидани таҳқиқоти коррозионӣ-электрохимиявии рафтори анодии ҳӯлаҳои ҳосилнамуда дар муҳитҳои гуногун, ки наздик ба муҳити табиат аст, тақозо менамояд.

*Мақсади таҳқиқот* ин коркарди таркиби оптимальии ҳӯлаи рӯҳ-алюминий Zn+0.5%Al, ки бо галлий, индӣ ва таллий ҷавҳаронида шудаанд, мебошад, ки метавонанд ҳамчун протекторҳо ва рӯйпӯшҳои анодӣ барои баланднамоии устувории конструксияҳо, маснуот ва иншоотҳои пӯлодӣ ба коррозия истифода шаванд.

Дар вобастагӣ бо мақсади гузошта, дар рисолаи диссертационӣ **вазифаҳои зерин** ҳал карда шудааст:

- қонунияти тағийрёбии хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ , ки бо галлий, индий ва таллий ҷавҳаронида шудаанд, дар электролити  $NaCl$  таҳқиқот шудааст;
- таъсири иловаҳои ҷавҳаронӣ ба микроструктура ва хосиятҳои ҳӯлаҳо омӯҳта шудааст;
- қонунияти равандҳои оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои таҳқиқшаванд дар ҳолати саҳт ва муҳити ҳаво таҳқиқот шудааст;
- таркиби фазавии маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо мӯайян карда шуда, нақши онҳо дар механизми оксидшавӣ аниқ карда шудааст;
- таркиби оптимальии ҳӯлаҳои бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавҳаронидаи ( $Zn+0.5\%Al$ ) аз рӯйи комплекси омилҳои сифатнокӣ барои истифодаи онҳо ҳамчун протекторҳо ва рӯйпӯш ҳангоми муҳофизати анодии маснуот, конструксияҳо ва иншоотҳои пӯлодӣ аз вайроншавии коррозионӣ аниқ карда шудааст.

#### **Усулҳои таҳқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда:**

Ба сифати маводҳои аввалини таҳқиқот руҳи тамғаи ХЧ (гранулшакл), алюминий тамғаи А7 ва элеменҳои ҷавҳаронии Ga-00, In-00 ва Tl-00 истифода гардидаанд. Таҳқиқот бо усулҳои микрорентгеноспектралӣ (микроскопи тасвирбардори электронии SEM), потенсиостатикӣ (потенсиостат ПИ-50.1.1), металлографӣ (микроскопи SEM навъи AIS 2100), рентгенофазавӣ (ДРОН-2.0) ва термогравиметрӣ анҷом дода шудааст.

**Навғониҳои илми рисола.** Дар асоси таҳқиқотҳои анҷомдодашуда бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2мВ/с аниқ карда шудааст, ки иловаҳои элементи зергурӯҳи галлий то 0.1%-и вазнӣ устувории коррозионии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ -ро ҳангоми истифодабарии муҳофизати анодии маснуот, конструксия ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия 2-5 маротиба баланд менамоянд. Дар ин вақт майлдиҳии потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилшавӣ ва репассиватсияи ҳӯлаҳо ба самти қиматҳои манғӣ мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳои ҷавҳаронидашуда бо галлий ба ҳӯлаҳои бо индий суръати коррозияи ҳӯлаҳо кам мешаванд, вале баъдан ба ҳӯлаҳои бо таллий каме афзоиш меёбад, мутаносибан дар муҳитҳои гуногуни электролити  $NaCl$ , ки дар мақсад бо тағийрёбии хосиятҳои элементҳои зергурӯҳи галлий мутобиқат менамояд. Муқоисакуни хусусиятҳои ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ , ки бо элемент аз зергурӯҳи галлий коркард шудааст, нишон медиҳад, ки ҳӯлаҳои бо индий нисбат ба ҳӯлаҳо бо галлий ва таллий структураи хеле хурд дорад. Пайгиона, дар байнӣ металҳои ҷавҳаронӣ галлий ва индий модификаторҳои самараноки структураҳои ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  маҳсуб мешаванд.

Нишон дода шудааст, ки оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳои системаҳои  $Zn-Al-Ga(In,Tl)$  дар ҳолати саҳт ба қонунияти гиперболӣ итоат менамоянд. Бо афзоиши ҳарорат ва миқдори металл аз зергурӯҳи галлий дар ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  суръати оксидшавӣ каме зиёд мешавад. Суръати

ҳақиқии оксидшавӣ дорои тартиби  $K \cdot 10^{-4}$ ,  $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$  аст. Энергияи самараноки фаъолшавии раванди оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо (дар худуди концентратсияи омӯхташуда) ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳо бо галлий ба ҳӯлаҳои индӣ зиёд гардида, баъдан ба ҳӯлаҳо бо таллий кам мегардад.

Бо усули рентгенофазавии таҳлил таркиби фазавии маҳсули оксидшавии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ , ки дар таркибаш элемент аз зергурӯҳи галлий дорад ва нақши онҳо дар бавуҷудории механизми раванди оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо аниқ карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки ҳангоми оксидшавии ҳӯлаҳои таҳқиқшуда оксидҳои –  $ZnO$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Ga_2O_3$ ,  $In_2O_3$  и  $Tl_2O_3$  ҳосил мешаванд.

**Аҳамияти амалии рисола.** Дар асоси таҳқиқоти анҷомдодашуда концентратсияи оптимальии галлий, индӣ ва таллий дар ҳӯлаи рӯҳ-алюминий  $Zn+0.5\%Al$  аниқ карда шудааст, ки бо устуровии коррозиониаш фарқ менамояд. Ҳӯлаҳо метавонанд ҳамчун протектор ва рӯйпӯшҳои анодии самаранок барои муҳофизати маснуот, конструксия ва иншоотҳои пӯлодӣ аз вайроншавии коррозионӣ истифода шаванд.

Таҳқиқоти илмии анҷомдодашуда ҳамчун асос барои коркарди таркиби нави ҳӯлаҳои протекторӣ ва рӯйпӯш хизмат намуд, ки бо Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз шудааст.

**Мазмуни асосии рисола, ки дар ҳимоя пешкаш мегардад:**

- натиҷаҳои таҳлили микрорентгеноспектралӣ ва микроструктуравии ҳӯлаҳои системаҳои  $Zn-Al-Ga$  ( $In$ ,  $Tl$ );
- қонунияти тағиیرёбии ҳусусиятҳои коррозионно-электрохимиявии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ , ки бо галлий, индӣ ва таллий ҷавҳаронида шудаанд, дар концентратсияҳои гуногуни электролити  $NaCl$ ;
- қонунияти тағиирёбии параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$ , ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавҳаронида шудаанд, дар ҳолати саҳт ва муҳити ҳаво;
- натиҷаҳои таҳлили рентгенофазавии маҳсули оксидшавии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  бо металҳои зергурӯҳи галлий ҳангоми ҳарорати баланд.

**Саҳми муаллиф** дар таҳлили маълумоти адабиёт, вазифагузорӣ ва ҳалли вазифаҳои таҳқиқот бо тарзи гузаронидани таҳқиқотҳои амалӣ, коркард ва таҳлили онҳо, ҷамъbastнамоии мазмуни асосӣ ва хулосаҳои диссертасия хотима мейбад.

**Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии рисола.** Дараҷаи саҳеҳияти рисола бо усулҳои муносими таҳқиқот, мутобиқати босифатии натиҷаҳои ҳосилнамуда, ки дар адабиёт қиматҳои додашудаи амалӣ ва тасаввуроти назариявӣ таъмин гардидааст. Натиҷаҳои рисолаи диссертасионӣ дар конфронсҳои илмии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии зерин муҳокима ва баррасӣ гардидаанд: Международной научно-практической конференции «Комплексные соединения и аспекты их применения» - Таджикский национальный университет (Душанбе, 2013); Республиканской научно-практической конференции «Достижение инновационной технологии композиционных материалов и их сплавов для машиностроения» - Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

(Душанбе, 2014); VII Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» - Таджикский технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2014); Республиканской научной конференции «Актуальные проблемы современной науки» - Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе (Душанбе, 2015); Всероссийский Международной научно-практической конференции «Новые технологии – нефтегазовому региону» - Тюменский государственный нефтегазовый университет (Тюмень, 2015); Республиканской научно-практической конференции «Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан» - Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2016); Республиканской научно-практической конференции «ХІІІ Нумановские чтения» - Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2016); Международной научно-практической конференции «Научные достижения и открытия современной молодёжи» - Пенза (Пенза, 2017).

**Интишорот.** Дар натиҷаи таҳқиқотҳо 14 мақола ба нашр расидааст, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Ахбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи физикаю математика, химия, геология ва техники», «Гузоришҳои АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Паёми ДТТ ба номи М.С. Осими»; дар 9 маводҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ ва 1 Наҳустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шудааст.

**Ҳаҷм ва соҳтори рисола.** Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, навиди адабиёт, се боб, ҳулосаҳо, рӯйхати адабиёт ва замимаро дар бар мегирад. Диссертасия дар 121 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ баён мегардад, ки дорои 29 ҷадвал ва 43 расм мебошад. Рӯйхати адабиётҳо аз 112 номгӯй иборат аст.

**Дар муқаддима** аҳамиятнокии мавзӯи диссертасия асоснок карда шуда, ҳаҷми таҳқиқотҳо муайян гардида, усулҳои маҳсуси таҳқиқот баён шудааст.

**Дар боби аввали** «Рафтори коррозионии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий дар муҳитҳои гуногун» таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳо мавҷуда оид ба устувории коррозионии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий дар муҳитҳои кислотагӣ, нейтралӣ ва ишқорӣ; коррозияи электрохимияйӣ ва баландҳароратии ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминий оварда шудааст.

Таҳлили маълумотҳои адабиётҳо нишон медиҳанд, ки ҳосиятҳои гуногуни ҳӯлаҳои рӯҳ-алюминии Zn5Al ва Zn55Al бо якчанд элементҳои ҷадвали даврӣ таҳқиқ шудаанд, зоро ин ҳӯлаҳо ҳангоми коркарди рӯйпӯшҳои муҳофизатии конструксияҳои пӯлодӣ ва маснуот аз онҳо қобили истифодаанд. Маълумотҳо оиди коррозияи электрохимияйӣ ва баландҳароратии ҳӯлаи Zn+0.5%Al бо галлий, индий ва таллий дар адабиёт тамоман мавҷуд нест.

Вусъатёбии соҳаҳои истифодабарии ҳӯлаҳои протекторӣ ва рӯйпӯшҳо дар асоси рӯҳ ва алюминий, маҳсусан дар муҳитҳои гуногуни агрессивӣ таҳқиқоти системавии ҳосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии ҳӯлаҳои мазкурро бо иштироки қатори элементҳои фаъоли ҷадвали даврӣ, бо

мақсади дарозкуни мұхлати хизмати маснугау тақсатынан дағындағы конструкциялардың пұлодай тақозо менамояд.

*Боби дүввуми рисола* ба таҳқиқоти рафтори анодии хұлаи Zn+0.5% Al дар мұхити электролити NaCl бахшида шудааст.

*Дар боби саввуми* диссертация натычаһо таҳқиқоти кинетикаи оксидшавии хұлаи Zn+0.5% Al дар атмосфераи ҳава оварда шудааст.

## МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ

### РАФТОРИ КОРРОЗИОНЙ-ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХҰЛАИ ZN+0.5%Al, КИ БО ГАЛЛИЙ, ИНДИЙ ВА ТАЛЛИЙ ҖАВҲАРОНИДА ШУДААНД

*Усули таҳқиқоти хосияттарынан электрохимиявии хұлаҳо.* Барои таҳқиқоти коррозияи металлҳо усулҳои электрохимияй вә потенсиостатик ғанағаттарынан истифода мешаванд. Усули потенсиостатик имкон медиҳад, ки нақши потенсиали электродай дар рафтори металл (хұла) дар ҳолати пассивнокай өмүхта шавад. Аниқ карда шудааст, ки хусусияти мұхими коррозионни металл ин вобастагии суръати ҳалшавай аз потенсиал мебошад, ки ҳангоми ҳисобкунни устувории коррозионни метали муайян ё хұла, инчунин барои интихоби усули оптималии мұхофизат дар шароити додашуда, истифода мешавад.

Ба сифати маводҳои аввалияи таҳқиқот руҳи тамғаи XЧ (гранулшакл), алюминийи тамғаи A7 ва элементтарынан қавҳаронии Ga-00, In-00 ва Tl-00 истифода гардидалад. Синтези хұлаҳо дар бұтахои аз оксида алюминии сохташуда дар күраи мұқовимати электриккі намуди СШОЛ дар ҳудуди ҳарорати 650–750 °C гузаронида шуд. Таркиби элементтери хұлаҳо дар микроскопи электронии SEM навьи AIS2100 (Кореяи چануби) назорат карда шуданд. Аз хұлаҳои мазкур, намунаи хұлаҳо дар қолиби реҳтагарии графиттің бо андозаҳои диаметр – 8 мм ва дарозай – 140 мм ҳосил карда шуданд. Пеш аз воридкунни намунаи хұлаҳо ба маҳлули корй қисмати ғуллаҳои он сайқал дода шуда, беравған карда шуда, бодиқат болып спирт шұста шуда, баъдан ба маҳлули электролиттары HCl, NaCl ва NaOH ворид карда шуданд. Ҳарорати маҳлүл дар ячейка доимай 20°C бо ёрии термостати MLШ-8 нигоҳ дошта шуд.

Таҳқиқоти потенсиостатикии рафтори коррозионй-электрохимиявии хұлаи Zn+0.5%Al, ки бо галлий, индий ва таллий җавҳаронида шудаанд, дар мұхити 0.03, 0.3, 3%-и электролити NaCl, дар речай потенсиодинамикай бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с дар потенсиостати ПИ-50.1.1 гузаронида шудааст.

Натычаһо таҳқиқот нишон медиҳанд, потенсиали озды коррозия (- $E_{корр.оз.}$ , В), чиң барои хұлаи руҳ-алюминии Zn+0.5%Al ва чиң барои хұлаҳои бозайынан зергүрүхи галлий җавҳаронида шуда болжад (дар мисоли галлий, қадвали 1), аз рүйи вақт ба самти мусбат майл менамояд, яъне ҳангоми нигоҳдорай дар электролити NaCl бо концентратияларынан гуногун. Қайд карда шудааст, ки бавуҷудои қабати оксидшавии мұхофизатай аз аввали воридкунни намунаҳои хұла ба электролит дар 35 дақиқа ба охир мерасад ва аз таркиби химиявии онҳо кам вобаста аст (қадвали 1).

**Чадвали 1 – Тағийрёбии потенсиали (х.с.э.) коррозияи озод (- $E_{\text{корр.оз.}}$ , В) хӯлаи Zn+0.5%Al, ки бо галлий чавҳаронида шудааст, аз рӯйи вакт дар муҳити электролити NaCl**


Муҳити NaCl, %	Миқдори Ga дар хӯла, %-и вазнӣ	Вакт, дақиқа						
		1/3	2/3	1	5	15	35	40
0.03	-	0.980	0.979	0.978	0.967	0.963	0.960	0.960
	0.005	1.070	1.068	1.067	1.065	1.062	1.061	1.061
	0.01	1.115	1.114	1.110	1.102	1.098	1.085	1.085
	0.05	1.130	1.122	1.118	1.108	1.100	1.097	1.097
	0.1	1.145	1.143	1.134	1.126	1.112	1.105	1.105
	0.5	1.062	1.060	1.054	1.050	1.047	1.045	1.045
	1.0	1.044	1.043	1.040	1.037	1.033	1.031	1.031
3.0	-	1.092	1.091	1.087	1.083	1.073	1.070	1.070
	0.005	1.191	1.190	1.187	1.181	1.177	1.173	1.173
	0.01	1.197	1.196	1.194	1.190	1.190	1.188	1.188
	0.05	1.214	1.212	1.212	1.207	1.203	1.200	1.200
	0.1	1.208	1.207	1.200	1.198	1.197	1.195	1.195
	0.5	1.174	1.172	1.170	1.168	1.162	1.160	1.160
	1.0	1.168	1.167	1.161	1.157	1.151	1.145	1.145

Ҳангоми таҳқиқоти коррозионӣ-электрохимиявӣ намунаҳоро бо речай потенсиодинамикӣ аз потенсиали доимӣ ба самти мусбат поляризатсия намудем, ки ҳангоми воридкунӣ ба электролит то якбора афзоиши ҷараёни электрикӣ дар натиҷаи питтингҳосилкунӣ аниқ гардид (каҷхат I). Баъдан намунаҳоро ба самти баракс то потенсиали 1400 В (каҷхатҳои II, III) поляризатсия намудем. Дар охир, намунаҳоро ба самти мусбат (каҷхат IV) поляризатсия намуда, қаҷхатҳои поляризатсионии хӯлаҳоро ҳосил намуда (расми 1- масалан хӯлаи Zn+0.5%Al+0.05 ), аз рӯйи он потенсиалҳои электрохимиявии хӯлаҳои таҳқиқшударо муайян намудем.


Қаҷхатҳои поляризатсионии потенсиодинамикии анодии бо компоненти сеюм ҷавҳаронидашудаи хӯлаҳо дар мисоли хӯлаҳои Zn+0.5%Al бо индӣ, ҳам мавзеи ҳалшавии фаъол ва ҳам ҳолати нофаъолро (пассивнокӣ) нишон медиҳад, ки дар мақсад устувории коррозионии онҳоро дар муҳити нейтралӣ тавсиф менамояд (расми 2). Аз ҳатҳои анодии поляризатсионӣ потенсиалҳои электрохимиявии хӯлаҳои таҳқиқшаванда муайян карда шуданд, ки дар мисоли хӯлаҳои системаи Zn-Al-Ga дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Ҷавҳаронии хӯлаи Zn+0.5%Al бо галлий дар ҳудуди концентратсионии таҳқиқшуда (0.005-1.0%-вазнӣ) қобилияти майлдиҳии потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилшавӣ ва репассиватсияи хӯлаҳоро ба самти манғӣ зоҳир менамояд. Потенсиалҳои коррозияи хӯлаҳо аз якдигар на он қадар фарқ менамоянд. Ҳусусияти тағийрёбии потенсиал аз таркиби хӯлаҳо ба қиматҳои аниқшуда мутобиқ аст, яъне бо афзоиши миқдори компонентҳои ҷавҳаронӣ дар хӯлаи аввалия қимати потенсиалҳои

электрохимияй виба самти манфй майл менамоянд (чадвали 2).



**Расми 1** – Кацхати пурраи поляризационии потенциодинамикии (2 мВ/с) хұлаи Zn+0.5%Al, ки дар таркибаш 0.05%-и вазнй галлий дорад, дар муҳити 0.3%-и электролити NaCl.  $E$  – потенциал (В),  $i$  – зиччию қараёни электрикій ( $\text{A} \cdot \text{м}^{-2}$ ).



**Расми 2** – Кацхатҳои поляризационии потенциодинамикии (2 мВ/с) анодии хұлаи Zn+0.5% Al (1), ки индий дорад, %-и вазнй: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 0.5 (6); 1.0 (7) дар муҳити 0.3%-и NaCl.

Бо зиёдшавии компоненти қавқаронй (индий) дар хұлаи Zn+0.5%Al потенциалҳои озоди коррозия ва питтингхосилшавии хұлаҳо ба самти манфй майл менамоянд, ки ин қонуният барои ҳамаи таркиби хұлаҳои таҳқиқшаванда, аз чумла барои хұлаи аввалияи рух-алюминий мушоҳида мегардад. Бузургихои потенциалҳои питтингхосилшави виба коррозияи озоди

хұлаҳои таҳқиқшаванда бо афзоиши концентратсияи хлорид-ион дар электролит ба самти бештари манфй майл менамоянд, маҳсусан дар муҳити 3%-и NaCl (расмҳои 3 ва 4).


**Чадвали 2 – Хосиятҳои коррозионй-электрохимиявии хұлаи Zn+0.5% Al, ки бо галлий چавхаронида шудааст, дар муҳити электролити NaCl**

Муҳити NaCl, %	Микдори галлий дар хұла, %-вазнй	Потенсиалҳои электрохимиявӣ (э.х.н.), В				Суръати коррозия	
		-E <sub>корр.оз.</sub>	-E <sub>корр.</sub>	-E <sub>п.х.</sub>	-E <sub>реп.</sub>	i <sub>корр.</sub> ·10 <sup>-2</sup>	K·10 <sup>-3</sup>
						A/m <sup>2</sup>	г/m <sup>2</sup> · ч
0.03	-	0.960	0.968	0.745	0.809	0.037	0.45
	0.005	1.061	1.075	0.785	0.783	0.013	0.16
	0.01	1.085	1.091	0.795	0.785	0.008	0.10
	0.05	1.097	1.110	0.810	0.827	0.007	0.09
	0.1	1.105	1.103	0.771	0.811	0.010	0.12
	0.5	1.045	1.045	0.760	0.773	0.015	0.18
	1.0	1.031	1.048	0.753	0.760	0.017	0.21
0.3	-	1.007	1.016	0.760	0.766	0.050	0.61
	0.005	1.115	1.123	0.808	0.804	0.019	0.23
	0.01	1.133	1.135	0.824	0.818	0.015	0.18
	0.05	1.145	1.155	0.830	0.837	0.011	0.13
	0.1	1.098	1.095	0.785	0.831	0.017	0.21
	0.5	1.080	1.088	0.780	0.800	0.021	0.25
	1.0	1.075	1.077	0.765	0.787	0.023	0.28
3.0	-	1.070	1.086	0.779	0.804	0.055	0.67
	0.005	1.173	1.176	0.800	0.841	0.021	0.25
	0.01	1.188	1.188	0.835	0.863	0.016	0.20
	0.05	1.200	1.207	0.875	0.870	0.014	0.17
	0.1	1.195	1.203	0.870	0.887	0.018	0.22
	0.5	1.160	1.173	0.795	0.835	0.024	0.29
	1.0	1.145	1.153	0.790	0.820	0.027	0.33


Потенсиалҳои коррозияи озод ва питтингхосилшавии хұлаҳои таҳқиқшаванда бо афзоиши концентратсияи иловаҳои چавхаронй (Ga, In, Tl) дар хұлаи (Zn+0.5%Al) ба самти манфй майл менамоянд, valee дар ҳолати бо таллий тасвири муқобилхолат низ ба мушоҳида мерасад, яъне ҳангоми چавхаронидани хұлаи аввалия бо таллий (0.1-1.0%-и вазнй) потенсиалҳои электрохимиявии нишондодашуда ба самти мусбати қиматҳо майл менамоянд. Бо афзоиши концентратсияи хлорид-ион камшавии ин потенсиалҳои электрохимиявӣ мушоҳида мегардад. Ҳангоми гузариш аз хұлаҳо бо галлий ба индий ва таллий потенсиалҳои коррозияи озод ва питтингхосилшавии хұлаҳо кам мегарданد, мутаносибан дар муҳитҳои гуногуни электролити NaCl (чадвали 3).

Аз расми 5 дидә мешавад, ки ҳангоми гузариш аз хұлаи аввалияи Zn+0.5%Al ба хұлаҳо бо индий, ба хұлаҳо бо галлий ва таллий камшавии

суръати коррозияи хӯлаҳои таҳқиқшаванд мушоҳида мегардад, ки бо хосиятҳои элементҳои зергурӯҳи галлий мувофиқат менамояд. Бо зиёдшавии концентратсияи хлорид-ион якчанд афзоиши суръати коррозияи хӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  ва хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда мушоҳида мегардад (расми 5).



**Расми 3 –** Вобастагии потенсиали (э.х.н.) коррозияи озоди хӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  аз концентратсияи индий дар муҳити 0.03 (1); 0.3 (2) ва 3% (3) электролити  $NaCl$ .



**Расми 4 –** Вобастагии потенсиали (э.х.н.) питтингҳосилшавии хӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  аз концентратсияи индий дар муҳити 0.03 (1); 0.3 (2) ва 3% (3) электролити  $NaCl$ .


**Чадвали 3 – Потенсиалҳои (э.х.н.) коррозияи озод ва питтингхосилшавии хӯлаи Zn+0.5% Al, ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий, дар муҳити электролити NaCl**

Электролити NaCl, %	Микдори Ga дар хӯла, %‐и вазнӣ	B		Микдори In дар хӯла, %‐и вазнӣ	B		Микдори Tl дар хӯла, %‐и вазнӣ	B	
		-E <sub>кор.оз</sub>	-E <sub>п.х.</sub>		-E <sub>кор.оз</sub>	-E <sub>п.х.</sub>		-E <sub>кор.оз</sub>	-E <sub>п.х.</sub>
0.03	-	0.960	0.745	-	0.960	0.745	-	0.960	0.745
	0.005	1.061	0.785	0.005	1.000	0.780	0.005	0.971	0.767
	0.01	1.085	0.795	0.01	1.055	0.798	0.01	0.980	0.786
	0.05	1.097	0.810	0.05	1.020	0.817	0.05	0.993	0.803
	0.1	1.105	0.771	0.1	0.985	0.775	0.1	0.957	0.740
	0.5	1.045	0.760	0.5	0.971	0.770	0.5	0.948	0.732
	1.0	1.031	0.753	1.0	0.963	0.750	1.0	0.933	0.721
0.3	-	1.007	0.760	-	1.007	0.760	-	1.007	0.760
	0.005	1.115	0.808	0.005	1.035	0.800	0.005	1.011	0.777
	0.01	1.133	0.824	0.01	1.055	0.810	0.01	1.024	0.789
	0.05	1.145	0.830	0.05	1.073	0.828	0.05	1.041	0.793
	0.1	1.098	0.785	0.1	1.020	0.796	0.1	1.000	0.755
	0.5	1.080	0.780	0.5	1.015	0.795	0.5	0.985	0.742
	1.0	1.075	0.765	1.0	1.010	0.780	1.0	0.973	0.729
3.0	-	1.070	0.779	-	1.070	0.779	-	1.070	0.779
	0.005	1.173	0.800	0.005	1.088	0.813	0.005	1.088	0.790
	0.01	1.188	0.835	0.01	1.135	0.823	0.01	1.096	0.803
	0.05	1.200	0.875	0.05	1.148	0.843	0.05	1.106	0.816
	0.1	1.195	0.870	0.1	1.095	0.815	0.1	1.061	0.771
	0.5	1.160	0.795	0.5	1.087	0.807	0.5	1.045	0.764
	1.0	1.145	0.790	1.0	1.075	0.793	1.0	1.031	0.757

Суръати коррозияи хӯлаҳо, ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавхаронида шудаанд нисбат ба хӯлаи Zn+0.5%Al 2-5 маротиба кам мешаванд. Махсусан иловаҳои галлий ва индӣ дар ҳудуди концентратсияҳои омӯхташуда мусбат таъсир мерасонанд, яъне устувории коррозионии хӯлаи аввалияро дар муҳитҳои гуногун баланд менамоянд. Афзоиши баъдии концентратсияи таллий ( $> 0.1\%-и$  вазнӣ) суръати коррозияи хӯлаи Zn+0.5%Al каме зиёд менамояд, вале аз рӯйи қиматҳояш нисбат ба хӯлаи аввалия кам аст. Ин вобастагӣ дар ҳама муҳитҳои таҳқиқшуда мушоҳидა гардид (расми 5).

Дар мақсад, таҳқиқоти анҷомдодашуда нишон дод, ки иловаҳои галлий, индӣ ва таллий бо микдорҳои 0.005–0.1%‐и вазнӣ устувории анодии хӯлаи аввалияи Zn+0.5%Al -ро дар муҳити нейтралий баланд менамоянд. Таркиби коркарднамудаи хӯлаҳо метавонанд ба сифати протекторҳо ва рӯйпӯшҳо ҳангоми муҳофизати анодии маводҳои металлӣ, махсусан маснуот,

конструксияҳо ва иншоотҳои пӯлодӣ мухитҳои агресивӣ аз коррозия истифода шаванд.



**Расми 5 – Таъсири миқдори галлий, индий ва таллий ( $c$ , %-вазнӣ) ба суръати коррозияи  $K \cdot 10^{-3}$  ( $\text{г}/\text{м}^2 \cdot \text{ч}$ ) хӯлаи  $\text{Zn}+0.5\%$   $\text{Al}$  дар муҳити электролити 0.03 (а) ва 3% (б)  $\text{NaCl}$ .**


## ОКСИДШАВИИ БАЛАНДХАРОРАТИИ ХҮЛАИ **Zn+0.5%Al, КИ БО ГАЛЛИЙ, ИНДИЙ ВА ТАЛЛИЙ** **ЧАВХАРОНИДА ШУДААНД, ДАР ҲОЛАТИ САХТ**

*Усули таҳқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо ва маҳсули оксидшавии онҳо.* Оксидшавии баландхароратии хӯлаҳо дар ҳолати саҳт бо усули термогравиметрӣ омӯхта шуд. Барои гузаронидани таҳқиқот аз дастгоҳ, ки аз кӯраи муқовимати карбонӣ бо ҷилдпушонӣ аз оксиди алюминий иборат аст, истифода карда шуд. Барои соҳтани атмосфераи назоратӣ қисми болоии охири ҷилд бо сарпӯши обхунуккунанда маҳкам карда шуд, ки дорои суроҳӣ барои найҷаи газгузарон, термопараҳо ва бӯта бо хӯлаи таҳқиқшаванда буда, намунаи хӯлаҳо ба сими фанарии платинавӣ овезон карда шуданд. Тағиyrёбии вазни хӯлаҳо бо ёзандагии фанар тавассути катетометр КМ-8, ки ҳудуди ченкунӣ 0.0-0.5 м –ро дорад, қайд карда шуд. Барои амаликунии таҳқиқотҳо бӯта аз оксиди алюминий, ки андозаҳои зеринро (қутр 18-20 мм, баландӣ 25-26 мм) дорад, истифода гардид. Бӯтаҳо пеш аз таҳқиқот дар ҳарорати 1000-1200 °C, мутаносибан дар муҳити оксигенӣ то вазни доимӣ тафсониш дода шуд. Ҳарорат бо термопараи платина-платинородӣ, ки дар сатҳи болоии хӯлаи таҳқиқшаванда ҷойгир шудааст, ҷен карда шуд. Пас аз интиҳои таҳқиқот система хунук карда шуда, бӯта бо намунаи хӯлаҳо баркашида шуда, сатҳи реаксионии он муайян карда шуд. Баъдан оиди маълумотгирий доир ба таркиби фаза дар маҳсули оксидшавӣ, қабатҳои оксидии ҳосилшуда аз сатҳи намунаи хӯлаҳо ҷудо карда шуда, бо усули таҳлили рентгенофазавӣ омӯхта шуд. Таҳлили рентгенофазавӣ дар дифрактометри ДРОН-2.0 анҷом дода шуда, дифрактограммаҳо бошад бо истифода аз K<sub>a</sub>-нурофкани мисӣ аксбардори гардид.

Барои таҳқиқоти раванди оксидшавӣ якчанд хӯлаҳои рӯҳ-алюминий бо иловаҳои галлий, индий ва таллий дар ҳудуди 0.01-1.0%-и вазнӣ ҳосил карда шуд. Барои таҳқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои саҳт дар муҳити ҳаво афзоиши вазни намунаҳои хӯла бо афзудани қабати оксидӣ дар вобастагӣ аз вақт ҳангоми ҳароратҳои доимии 473, 523 ва 623 К ҷен карда шуд. Суръати ҳақиқии оксидшавӣ бо расиши саршавӣ аз меҳвар ба каҷхатта аз рӯи муодилаи:  $K = g/s \cdot \Delta t$  ва қимати энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавӣ бошад, аз рӯи тангенси қунҷии майлони рост дар вобастагӣ аз  $lgK - 1/T$  ҳисоб карда шуд.

Каҷхатҳои мураббаи кинетикии раванди оксидшавӣ дар мисоли хӯлаи Zn+0.5%Al, ки бо галлий ҷавҳаронида шудааст, дар расми 6 оварда шудааст. Дида мешавад, ки раванди оксидшавӣ дар зинаҳои аввал намуди ҳатшаклро зоҳир намуда, баъдан дар 12-15 дақиқа ба намуди гиперболӣ тағиyr меёбад. Ба ин бавҷудоии қабатҳои муҳофизатии оксидӣ шаҳодат медиҳад, ки зимни баҳамтаъсирот бо оксигени ҳаво дар 15 дақиқа ба анҷом мерасад. Самти каҷхатҳои кинетикӣ ҳусусияти гиперболии механизми оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшавандаро ишора менамояд. Ба ин ҳусусияти ҳати рост набудан дар меҳвари  $(g/s)^2 \cdot t$  шаҳодат медиҳад ва инчунин ин ҳолат аз вобастагиҳои аналитикии  $y = Kt^n$ , дар ин ҷо  $n = 2 \div 5$  низ дида мешавад (ҷадвали 4). Қиматҳои суръати ҳақиқии оксидшавии аз каҷхатҳои

кинетикии хӯлаи Zn+0.5%Al, ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавҳаронида шудаанд, дар мисоли хӯлаҳо бо индӣ дар вобастагӣ аз ҳарорат ва таркиби хӯлаҳои таҳқиқшуда дар ҷадвали 5 оварда шудааст.



**Расми 6** – Каҷхатҳои мураббаи раванди оксидшавии баландхароратии хӯлаи Zn+0.5% Al, ки 0.5%-и вазнӣ галлий дорад.

**Ҷадвали 4** – Натиҷаҳои коркарди каҷхатҳои кинетикии раванди оксидшавии хӯлаи Zn+0.5% Al, ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавҳаронида шудаанд, дар ҳолати саҳт


Миқдори компоненти ҷавҳаронӣ дар хӯла, %-и вазнӣ	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Полиномаҳои каҷхатҳои кинетикии оксидшавии хӯлаҳо	Зарби хамгирӣ, $R^2$
-	473	$y = -1E - 06x^4 + 0.000x^3 - 0.009x^2 + 0.224x - 0.164$	0.997
	523	$y = -2E - 06x^4 + 0.000x^3 - 0.011x^2 + 0.266x - 0.185$	0.998
	623	$y = -3E - 06x^4 + 0.000x^3 - 0.013x^2 + 0.294x - 0.108$	0.996
0.5Ga	473	$y = -1E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.004x^3 + 0.057x^2 - 0.065x + 0.093$	0.996
	523	$y = -2E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.007x^3 + 0.091x^2 - 0.167x + 0.248$	0.998
	623	$y = -3E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.009x^3 + 0.111x^2 - 0.142x + 0.228$	0.996
0.5In	473	$y = -1E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.004x^3 + 0.058x^2 - 0.079x + 0.096$	0.996
	523	$y = -2E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.007x^3 + 0.090x^2 - 0.168x + 0.211$	0.997
	623	$y = -3E - 06x^5 + 0.000x^4 - 0.009x^3 + 0.110x^2 - 0.136x + 0.172$	0.996
0.5Tl	473	$y = -1E - 07x^5 + 0.001x^4 - 0.004x^3 + 0.041x^2 - 0.078x + 1.614$	0.986
	523	$y = -2E - 07x^5 + 0.001x^4 - 0.022x^3 + 0.078x^2 - 0.156x + 2.017$	0.988
	623	$y = -3E - 07x^5 + 0.002x^4 - 0.035x^3 + 0.121x^2 - 0.134x + 2.367$	0.985

Динамикаи тағиyrёбии суръати ҳақиқии оксидшавӣ ва энергияи самараноки фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшавандаро метавон аз рӯйи изохрони оксидшавии хӯлаи Zn+0.5%Al, ки концентратсияҳои гуногуни галлий дорад, дар ҳарорати 523 К соҳта шуда, ба 10 ва 20 дақиқаҳои раванди оксидшавӣ рост меояд, мушоҳида намуд (расми 7). Каҷхатҳои раванди оксидшавӣ бо якшакл афзоиши суръати оксидшавӣ ва камшавии энергияи фаъолшавӣ ҷойгири шудаанд, яъне

хангоми микдори компоненти чавхаронӣ дар хӯлаи аввалияи Zn+0.5%Al то 0.05%-и вазнӣ. Иловаҳои галлий умуман оксидшавии хӯлаи аввалияро зиёд менамоянд (расми 7).

**Чадвали 5** – Параметрои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии баландҳароратии хӯлаи Zn+0.5% Al, ки бо индӣ чавхаронида шудааст, дар ҳарорати саҳт

Микдори In дар хӯла, %-и вазнӣ	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Суръати ҳақиқии оксидшавӣ $K \cdot 10^{-4}$ , $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	Энергияи самараноки фаъолшавӣ, кДж/мол
-	473	3.30	168.4
	523	3.68	
	623	4.11	
0.01	473	3.32	156.6
	523	3.71	
	623	4.16	
0.05	473	3.34	152.0
	523	3.73	
	623	4.18	
0.1	473	3.38	144.3
	523	3.83	
	623	4.24	
0.5	473	3.40	133.7
	523	3.95	
	623	4.37	
1.0	473	3.49	128.1
	523	4.05	
	623	4.48	




**Расми 7** – Изохрони оксидшавии (523 К) хӯлаи Zn+0.5%Al, ки бо галлий чавхаронида шудааст.

Барои таҳлили муқоисавӣ дар намуди умумӣ натиҷаҳои таҳқиқоти таъсири иловаҳои галлий, индий ва таллий ба кинетикаи раванди оксидшавии баландхароратии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  дар ҷадвали 6 ва расми 8 оварда шудааст. Дида мешавад, ки ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳои бо галлий ҷавҳаронидашуда ба ҳӯлаҳо бо индий камшавии суръати ҳақиқии оксидшавӣ ва афзоиши энергияи самараноки фаъолшавии ҳӯлаҳои таҳқиқшуда мушоҳида мегардад. Баъдан ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳо бо индий ба ҳӯлаҳо бо таллий оксидшавии ҳӯлаҳо якчанд афзоиш меёбад (расми 8, ҷадвали 6).

**Ҷадвали 6 – Вобастагии муқоисавии энергияи самараноки фаъолшавии раванди оксидшавии баландхароратии ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  аз миқдори элементҳои ҷавҳаронии зергурӯҳи галлий**

Ҳарорати оксидшавӣ, К	Компоненти ҷавҳаронии ҳӯлаи $Zn+0.5\%Al$	Энергияи самараноки фаъолшавӣ, кЧ/мол					
		Миқдори иловаҳо, %-и вазнӣ					
		-	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0
473	-	168.4	-	-	-	-	-
	Ga	-	143.6	140.5	135.2	126.8	120.0
	In	-	156.6	152.0	144.3	133.7	128.1
	Tl	-	137.7	134.8	130.4	122.0	116.5



**Расми 8 – Вобастагии муқоисавии тағијирёбии суръати миёнаи ҳақиқии ҳӯлаи  $Zn+0.5\%Al$  аз миқдори элементҳои ҷавҳаронии зергурӯҳи галлий.**

Дар мақсад, бо усули термогравиметрӣ таҳқиқоти баҳамтаъсироти ҳӯлаи рух-алюминии  $Zn+0.5\% Al$ , ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий ҷавҳаронида шудаанд бо оксигени ҳаво ҳангоми ҳароратҳои 473, 523 и 623

К, дар ҳолати саҳт анҷом дода шудааст. Параметрои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии баландҳароратии ҳӯлаҳо муайян карда шудааст. Аниқ карда шудааст, ки оксидшавии ҳӯлаҳо ба қонунияти гиперболӣ итоат менамояд, суръати ҳақиқӣ дорои тартиби  $10^{-4}$  аст. Муайян карада шудааст, ки ҳангоми оксидшавии ҳӯлаҳои таҳқиқшуда оксидҳои  $ZnO$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Ga_2O_3$ ,  $In_2O_3$  ва  $Tl_2O_3$  ба вучуд меоянд. Нишон дода шудааст, ки иловваҳои элементҳои зергурӯҳи галлий оксидшавии ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$ -ро дар ҳудуди концентратсионии 0.01-0.05%-и вазнӣ каме зиёд менамоянд, ки мутаносибан барои истифодабарӣ ба сифати протекторҳо ва рӯйпӯшҳои анодӣ барои муҳофизати маснуот, конструксияҳо ва иншоотҳои пӯлодӣ аз коррозия тавсия мешаванд.

## ХУЛОСАҲО

1. Бо усули потенсиостатикии таҳқиқот дар речай потенсиодинамикӣ (суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с), дар концентратсияҳои гуногуни электролити  $NaCl$  аниқ карда шудааст, ки суръати коррозияи ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  ҳангоми бо галлий, индий ва таллий ҷавҳаронидан (0.005-0.1 %-и вазнӣ) 2-5 маротиба кам мегардад. Қонуниятҳои тағиyrёбии ҳусусиятҳои асосии электрохимиявии (потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилшавӣ ва репассиватсия) ҳӯлаҳо аз концентратсияи компонентҳои ҷавҳаронӣ ва ионҳои хлор аниқ карда шудааст.

2. Бо усули термогравиметрӣ таҳқиқоти кинетикаи баландҳароратии оксидшавии ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  бо галлий, индий ва таллий, дар ҳолати саҳт ва муҳити ҳаво анҷом дода шудааст. Ҳусусияти гиперболии оксидшавии ҳӯлаҳо аниқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  бо таллий бузургии минималии энергияи фаъолшавӣ ва қимати суръати бештарини оксидшавиро дорад, vale ҳӯлае, ки бо индий ҷавҳаронида шудааст – дорои қимати максималии энергияи самараноки фаъолшавӣ ва суръати ҳақиқии камтарини оксидшавӣ аст. Ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$  бо галлий бошад ҳолати фосилавиро ишғол менамояд. Муайян карда шудааст, ки компонентҳои ҷавҳаронӣ дар меъёри 0.01-0.05 %-и вазнӣ оксидшавии ҳӯлаи аввалияро каме зиёд менамоянд.

3. Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии ҳӯлаи рӯҳ-алюминий  $Zn+0.5\% Al$ , ки элементҳои зергурӯҳи галлийро дорад ва нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ бо усули таҳлили рентгенофазавӣ омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки маҳсали оксидшавии ҳӯлаҳои дучанда ва сечандай таҳқиқшуда аз оксидҳои  $ZnO$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Ga_2O_3$ ,  $In_2O_3$  ва  $Tl_2O_3$  иборат аст.

4. Микроструктураҳои ҳӯлаҳои таҳқиқшуда дар микроскопи SEM навъи AIS2100 омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки элементҳои ҷавҳаронӣ ( $Ga$ ,  $In$ ,  $Tl$ ), маҳсусан индий структураи ҳӯлаи  $Zn+0.5\% Al$ -ро намоён хурд менамояд. Ҳӯла бо таллий нисбат ба ҳӯлаҳо бо галлий структураҳои калонҳаҷм дорад.

5. Таркиби ҳӯлаҳои нави ба коррозия устувори коркардшуда ҳамчун протекторҳо ва рӯйпӯшҳои анодӣ истифода гардида, бо Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон № TJ 793 ҳифз карда шудаанд.

## **Натицаҳои асосии диссертатсия дар интишороти зерин баён гардидааст:**

*Мақолаҳо, ки дар маҷаллаҳои илми тавсиянамудаи КОА-и назди*

*Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд*

1. **Одинаева, Н.Б.** Потенциодинамическое исследование сплава Zn+0.5% Al, легированного таллием / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Р.Н. Амини // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2014. – Т. 57. – № 8. – С. 686-689.
2. **Одинаева, Н.Б.** Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного индием, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, Ф.Р. Сафарова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов // Вестник Таджикского технического университета.– 2014. – № 4 (28). – С. 73-76.
3. **Одинаева, Н.Б.** Высокотемпературное окисление сплава Zn+0.5% Al, легированного таллием, в твердом состоянии / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Ф. Азиззода // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – Таджикский технический университет им. М.С. Осими. – 2018. – № 1 (41). – С. 113-119.
4. **Одинаева, Н.Б.** Высокотемпературное окисление сплава Zn+0.5% Al, легированного галлием, в твёрдом состоянии / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Ф.Р. Сафарова, М. Максудов // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2018. – Т. 61. – № 2. – С.
5. **Одинаева, Н.Б.** Высокотемпературное окисление сплава Zn+0.5% Al, легированного индием, в твёрдом состоянии / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Ф.Р. Сафарова, И. Латипов // Известия АН Республики Таджикистан. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. – 2017.– № 4(169). – С.

### *Ихтироот*

6. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 793. Цинк-алюминиевый сплав / **Н.Б. Одинаева**; заявитель и патентообладатель: З.Р. Обидов, Ф.А. Рахимов, Ф.Р. Сафарова, Н.Б. Одинаева / № 1601022; заявл. 31.03.16, опубл. 12.10.16, бюл. 63, 2016. – 2 с.

*Мақолаҳои дар маводҳои конференсияҳо нашришуда*

7. **Одинаева, Н.Б.** Влияние индия на потенциал свободной коррозии сплава Zn+0.5% Al, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов // Сб. матер. Межд. конф. «Комплексные соединения и аспекты их применения». – ТНУ. – 2013. – С. 30-32.
8. **Одинаева, Н.Б.** Коррозионно-электрохимическое поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного таллием / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов // Матер. Респ. научно-практ. конф. «Достижение инновационной технологии композиционных материалов и их сплавов для машиностроения». – ТГПУ им. С. Айни. – 2014. – С. 35-36.
9. **Одинаева, Н.Б.** Влияние галлия и таллия на потенциал свободной коррозии сплава Zn+0.5% Al, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов // Матер. VII Межд. научно-практ. конф. «Перспективы развития науки и образования». – ТТУ. – 2014. – С. 192-193.

10. **Одинаева, Н.Б.** Влияние галлия на потенциал свободной коррозии сплава Zn+0.5% Al, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов // Сб. тез. докл. науч. конф. «Актуальные проблемы современной науки». – Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе. – 2015. – С. 30.
11. Обидов, З.Р. Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного галлием, в среде электролита NaCl / З.Р. Обидов, **Н.Б. Одинаева**, Ф.Р. Сафарова, М.К. Эшбоева // Сб. матер. Всеросс. междунар. науч.-практ. конф. «Новые технологии – нефтегазовому региону ТюмГНГУ». – Тюмень. – 2015. – Т. 4. – С. 60-62.
12. **Одинаева, Н.Б.** Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного таллием, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, Ф.Р. Сафарова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Ф.А. Рахимов // Сб. матер. Респ. науч.-практ. конф. «Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан». – Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан.– 2016. – С. 77-79.
13. **Одинаева, Н.Б.** Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного галлием, в среде электролита NaCl / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов // Сб. матер. XIII Нумановские чтения. – Институт химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан.– 2016.–С.144-146.
14. **Одинаева, Н.Б.** Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного индием и таллием, в нейтральной среде / Н.Б. Одинаева, У.Ш. Якубов, З.Р. Обидов // Сб. статей Межд. научно-практ. конф. «Научные достижения и открытия современной молодёжи». – Пенза. – 2017. – С. 30-32.
15. **Одинаева, Н.Б.** Окисление сплава Zn+0.5% Al, легированного галлием / Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, А.Э. Бердиев // Матер. Респ. науч.-практ. конф. «Перспективы развития естественных наук». – Российско-Таджикский(Славянский) университет. – 2018. – С. 72-75.

## АННОТАСИЯ

**ба диссертатсияи Одинаева Насиба Бекмуродовна «Коррозияи хӯлаи Zn+0.5%Al бо галлий, индий ва таллий», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 05.17.03 – технологияи равандҳои электрохимияӣ ва муҳофизат аз коррозия**

*Мақсади корҳои таҳқиқотӣ ин коркарди таркиби оптималии хӯлаи рух-алюминий Zn+0.5%Al, ки бо галлий, индий ва таллий ҷавҳаронида шудаанд, мебошад, ки ҳамчун протекторҳо ва рӯйпӯшҳои анодӣ барои баланднамоии устувории конструксияҳо, маснуот ва иншоотҳои пӯлодӣ ба коррозия истифода мешаванд.*

Ба сифати маводҳои аввалияни таҳқиқот руҳи тамғаи XЧ (гранулшакл), алюминийи тамғаи А7 ва элементҳои ҷавҳаронии Ga-00(галлий), In-00(индий) ва Tl-00(таллий) истифода гардидааст.

Бо усули потенсиостатикии таҳқиқот дар речай потенсиодинамикӣ (суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с), дар концентратсияҳои гуногуни электролити NaCl аниқ карда шудааст, ки суръати коррозияи хӯлаи Zn+0.5%Al ҳангоми бо галлий, индий ва таллий ҷавҳаронидан (0.005-0.1 %-и вазнӣ) 2-5 маротиба кам мегардад. Қонуниятҳои тағиyrёбии ҳусусиятҳои асосии электрохимиявии (потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилшавӣ ва репассиватсия) хӯлаҳо аз миқдори компонентҳои ҷавҳаронӣ ва ионҳои хлор аниқ карда шудааст.

Бо усули термогравиметрӣ таҳқиқоти кинетикаи баландҳароратии оксидшавии хӯлаи Zn+0.5%Al бо галлий, индий ва таллий, дар ҳолати саҳт ва муҳити ҳаво анҷом дода шудааст. Ҳусусияти гиперболии оксидшавии хӯлаҳо аниқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки хӯлаи Zn+0.5%Al бо таллий бузургии минималии энергияи фаъолшавӣ ва қимати суръати бештарини оксидшавиро дорад, vale ҳӯлае, ки бо индий ҷавҳаронида шудааст – дорои қимати максималии энергияи самараноки фаъолшавӣ ва суръати ҳақиқии камтарини оксидшавӣ аст. Хӯлаи Zn+0.5%Al бо галлий бошад ҳолати фосилавиро ишғол менамояд. Муайян карда шудааст, ки компонентҳои ҷавҳаронӣ дар меъёри 0.01-0.05 %-и вазнӣ оксидшавии хӯлаи аввалияро каме зиёд менамоянд.

Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии хӯлаи рух-алюминий Zn+0.5%Al, ки элементҳои зергурӯҳи галлийро дорад ва нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ бо усули таҳлили рентгенофазавӣ омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки маҳсулоти оксидшавии хӯлаҳои дучанда ва сечандай таҳқиқшуда аз оксидҳои ZnO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ва Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> иборат аст.

Микроструктураҳои хӯлаҳои таҳқиқшуда дар микроскопи SEM навъи AIS2100 омӯхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки элементҳои ҷавҳаронӣ (Ga, In, Tl), маҳсусан индий структураи хӯлаи Zn+0.5%Al-ро намоён хурд менамояд. Ҳӯла бо таллий нисбат ба хӯлаҳо бо галлий структураҳои калонҳаҷм дорад. Таркиби хӯлаҳои нави ба коррозия устувори коркардшуда ҳамчун протекторҳо ва рӯйпӯшҳои анодӣ истифода гардида, бо Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудаанд.

Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, навиди адабиёт, се боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёт ва замимаро дар бар мегирад. Диссертатсия дар 121 саҳифаи ҳуруфчинии компьютерӣ баён мегардад, ки дорои 29 ҷадвал ва 43 расм мебошад. Рӯйхати адабиётҳо аз 112 номгӯй иборат аст.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳо 14 мақола ба нашр расидааст, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои такризшавандай тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; дар 9 маводҳои конфронтсҳои байналмилаливу ҷумҳурияӣ ва 1 патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шудааст.

*Калимаҳои калидӣ:* коррозия, хӯлаи Zn+0.5%Al, ҷавҳаронӣ, галлий, индий, таллий, усулҳои потенсиостатикии таҳқиқотӣ, термогравиметрӣ, таҳлили микрорентгеноспектралӣ ва рентгенофазавӣ, ҳосиятҳои коррозионӣ-электрохимияӣ, рафтори анодӣ.

## РЕЗЮМЕ

к диссертации Одинаевой Насибе Бекмуродовны «Коррозия сплава Zn+0.5%Al с галлием, индием и таллием», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности

### 05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии

Цель работы заключается в разработке оптимального состава цинк-алюминиевого сплава Zn+0.5%Al, легированного галлием, индием и таллием, которые используются в качестве анодных эффективных протекторов и покрытий для повышения коррозионной стойкости стальных конструкций, изделий и сооружений.

В качестве объекта исследования использовались цинк марки ХЧ (гранулированный), алюминий марки А7 и легирующих элементов марок Ga-00(галлий), In-00(индий) и Tl-00(таллий).

Потенциостатическим методом исследования в потенциодинамическом режиме (скорости развёртки потенциала 2 мВ/с), в электролите NaCl различной концентрации показано, что скорость коррозии сплава Zn+0.5%Al уменьшается в 2-5 раза при легировании его галлием, индием и таллием (0.005-0.1 мас.%). Установлены закономерности изменения основных электрохимических характеристик (потенциалов коррозии, питтингообразования и репассивации) сплавов от содержания легирующих компонентов и хлорид-иона.

Методом термогравиметрии исследована кинетика высокотемпературного окисления сплава Zn+0.5%Al с галлием, индием и таллием, в твёрдом состоянии, кислородом воздуха. Установлен гиперболический характер процесса окисления сплавов. Выявлено, что сплав Zn+0.5%Al с таллием имеет минимальные величины энергии активации и наибольшее значение скорости окисления, а сплавы, легированные индием - максимальные значения эффективной энергии активации и наименьшей истинной скоростью окисления. Сплав Zn+0.5%Al с галлием занимает промежуточное положение. Определено, что легирующие компоненты в пределах 0.01-0.05 мас.% незначительно увеличивают окисляемость исходного сплава.

Фазовый состав продуктов окисления цинк-алюминиевого сплава Zn+0.5%Al, содержащего элементов подгруппы галлия и их роль в процессе окисления определены методом рентгенофазового анализа. Показано, что продукты окисления изученных двойных и тройных сплавов состоят из оксидов ZnO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Tl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Микроструктуры исследованных сплавов изучены на микроскопе SEM серии AIS2100. Показано, что легирующие элементы (Ga, In, Tl), особенно индий значительно изменяют структуру сплава Zn+0.5%Al. Сплав с таллием имеет наиболее крупную структуру, чем сплавы с галлием. Составы, разработанных новых коррозионностойких сплавов в качестве анодных протекторов и покрытий, защищены малым патентом Республики Таджикистан.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, трёх глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 121 страницах компьютерного набора, включает 29 таблиц, 43 рисунков. Список литературы включает 112 наименований.

По результатам исследований опубликовано 14 работы, в том числе 5 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан; в 9 материалах международных и республиканских конференций и получено 1 патент Республики Таджикистан на составы разработанных сплавов.

**Ключевые слова:** коррозия, сплав Zn+0.5%Al, легирование, галлий, индий, таллий, потенциостатический и термогравиметрический методы, микрорентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ, коррозионно-электрохимические свойства, анодное поведение.

## SUMMARY

### on Nasiba Odinaeva's dissertation "Corrosion of alloy Zn+0.5%Al with gallium, indium and thallium", which represented for getting science degrees of candidate of chemical science on 05.17.03 – technology of electrochemical processes and protection against corrosion

The work purpose consists in working out of optimum structure zinc-aluminium of alloy Zn+0.5%Al alloyed by gallium, indium and thallium which are used as anode effective protectors and coverings for increase of corrosion firmness of steel designs, products and constructions.

As object of research were used zinc of mark ChC (granulated), aluminium of mark A7 and alloying elements of marks Ga-00 (gallium), In-00 (indium) and Tl-00 (thallium).

Potentiostatical method of research in potentiodynamical a mode (speeds of development of potential 2 mv/c), in electrolyte NaCl to the various environment it is established, that speed of corrosion of alloy Zn+0.5%Al decreases in 2-5 times at alloyed with gallium, indium and thallium (0.005-0.1 wt.%). Laws of change of the basic electrochemical characteristics (corrosion potentials, pitting formation and repassivical) alloys from the maintenance of alloying components and chlorides-ions are established.

Kinetic high-temperature oxidation of alloy Zn+0.5%Al with gallium, indium and thallium, in a firm condition it is investigated by a method thermo gravimetric in the air environment. Hyperbolic character of oxidation of the given alloys is established. It is shown, that alloy Zn+0.5%Al with thallium the minimum sizes of energy of activation and the greatest have speeds of oxidation, and the alloys alloyed indium - the maximum values of effective energy and the least of true speed of oxidation. Alloy Zn+0.5%Al with gallium occupy intermediate position. It is defined, that alloying components within 0.01-0.05 wt.% slightly increase oxidability of an initial alloy.

Phase structure of products of oxidation zinc-aluminium of the alloy, containing elements of a subgroup of gallium and their role in the course of oxidation are defined by a method X-ray analysis. Showed, that products of oxidation of the studied alloyed double and threefold alloys consist from oxidation  $ZnO$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Ga_2O_3$ ,  $In_2O_3$  and  $Tl_2O_3$ .

Microstructures of the investigated alloys are studied on microscope SEM of series AIS2100. Showed, that alloying elements (Ga, In, Tl), especially indium considerably crush structure of alloy Zn+0.5%Al. Zinc-aluminium an alloy with thallium have the largest structure, than alloys with gallium. The structures, developed new corrosion stability alloys as anode protectors and coverings are protected by the small patent of Republic Tajikistan.

The dissertation consists of introduction, the review of the literature, three heads, conclusions, the list of the literature and appendices. Work is stated on 121 pages of a computer set, includes 29 tables, 43 drawings. The literature list includes 112 names.

By results of researches 14 papers, including 5 articles in the journals recommended HAK at the President of Republic Tajikistan are published; in 9 materials of the international and republican conferences and 1 patent of Republic Tajikistan for structures of the developed alloys also are received.

**Key words:** corrosion, alloy Zn+0.5%Al, alloying, gallium, indium and thallium, potentiostatical and thermogravimetric methods, electron microprobe and x-ray diffraction, corrosion-electrochemical properties, anodic behaviour.

Ба чоп 02.05.2018с. иҷозат шуд. Ба чоп 05.05.2018с. имзо шуд.

Коғази оғсетӣ. Чопи оғсетӣ. Хуруфи адабӣ.

Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопӣ 1,5.

Теъдоди нашр 100 нусха.

---

Нашриёти «Донишварон»

734063, ш.Душанбе, кӯчаи Аммонал, 3/1

тел.: 915-14-45-45. E-mail: donishvaron@mail.ru

